

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмии **Муассисай давлатии таълимии** “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, доктори илмҳои геология ва минералогия, профессор Абдураҳимов С.Я. ба диссертатсияи Сафари Нусратулло дар мавзӯи “Асосноккунии геоэкологӣ, бехатар ҷобаҷокунӣ, нигаҳдорӣ ва дафни партовҳои саноати кӯҳии майдони маъдании Чоре (Тоҷикистони Марказӣ)” барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои геология ва минералогия аз рӯи ихтисоси **25.00.36.** – геоэкология ва идоракуни истифодабарии табиат (**25.00.36.01 – соҳаи илмҳои геологӣ – минералогӣ**).

Дар муқаддима «Асосноккунии геоэкологӣ, бехатар ҷойгиронӣ, нигоҳдорӣ ва дафни партовҳои саноати кӯҳии майдони маъдании Чоре (Тоҷикистони Марказӣ)» аз 5 боб, 145 саҳифаи чопӣ, 21 расм, 19 ҷадвал, 165 сарчашамаи истифодашуда иборат аст. Кони тиллои Чоре дар водии Фондарё, яке аз калонтарин шохобҳои ҷалии дарёи Зарафшон, дар 7-километрии ҷануби комбинати маъданозакунии Анзоб ва 12-километрии ҷануби шаҳрчай Айнӣ ҷойгир аст. Баландии мутлақи майдони кон 1700 -2500 метрро ташкил медиҳад.

Диссертатсия дар лабораторияи ғоиданоки Институти геология, соҳтмони ба заминчунбӣ тобовар ва сейсмологияи АМИТ иҷро шудааст. Роҳбари илмии аспирант доктори илмҳои геология ва минералогия, профессор, сарҳодими илмии Институти геология, соҳтмони ба заминчубӣ тобовар ва сейсмологияи АМИТ Валиев Шариф Файзуллоевич аст.

Ҳамин тавр, дар муқаддима муҳиммияти мавзӯъ асоснок карда шуда, дараҷаи коркарди он шарҳ дода шудааст. Инчунин, мақсад, вазифа, объект, предмет, навғонии илмӣ, натиҷаҳои бадастоварда ва арзиши назариявию илмӣ, мутобиқи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ ва шарҳи соҳаҳои тадқиқот ба ҳимоя пешниҳодшаванд, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар тадқиқот, интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсионӣ, соҳтор ва ҳифзи диссертатсия оварда шудааст. Геоэкология ин илми байни фаннӣ буда, тадқиқотҳои илмии онҳоро муттаҳид мекунад: соҳтор, таркиб, ҷараёнҳои сатҳи литосфера, ҳолатҳои физикавӣ ва геохимиявии геосфераи Замиро, ки дар он инсон ва дигар

организмҳо ҳаёт мегузаронанд. Вазифаи асосии геоэкология ин омӯхтани тафйиротҳое, ки дар фаъолияти табиӣ ва антропогенӣ ба вучуд меояд.

Аҳамияти мавзӯи тадқиқот ва робитаи он ба барномаҳои илмии умумӣ ва миллӣ. Ба ақидаи коршиносон, олимону мутахассисон, дар замони ҳозира яке аз соҳаҳои афзалиятноки баланд бардоштани сатҳи илмӣ ва иқтисодӣ – иҷтимоии минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон, рушди самараноки соҳаи истеҳсоли тилло дар баландкӯҳи минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Саҳми саноати кӯҳӣ имрӯзҳо аз ҷумлаи соҳаҳои босуръати инкишофёбандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба шумор меравад.

Дар суръати дуруст ба роҳ мондани фаъолияти корӣ ин намуди саноати кӯҳӣ сарчашмаи асосии даромади доимӣ гардида, аз истифодаи доимии захираҳои муҳити геологӣ гардида ва рушди доимӣ аст.

Маҳз ҳамин роҳ яке аз самтҳои пешбарандай рушди саноати кӯҳӣ буда, имконияти ба пеш бурдани хоҷагии ҳалқ аст.

Натиҷаи илмӣ дар доираи талабот ба рисолаи диссертационӣ, бо назардошти тамоилҳои рушди илм ва техника, иштироки мушаҳҳаси шаҳсии муаллиф дар натиҷаҳои бадастомада.

Натиҷаҳои илмии кор ҳам аз ҷиҳати ҳаҷми тадқиқоти гузаронидашуда ва ҳам аз ҷиҳати арзиши илмӣ – назариявӣ ва аҳамияти амалӣ бешубҳа ба талаботҳое, ки ба рисолаи номзадӣ даҳл доранд, ҷавобгӯ аст. Чунки бори аввал дар ин мавзеъ таснифи партовҳои заҳролуд ва заҳрнок, инчунин масоили дағнкунии партовҳо аз ҷиҳати техникӣ барои мутахассисон ниҳоят мураккаб аст. Аз ин рӯ, хеле муҳим аст, ки аввалан мутахассис илми баландсифат дошта бошад ва дуюм, ҳамкории муассир байни илм ва сиёсатмадорон вучуд дошта бошад. Дар бобати коркард ва нест кардани партовҳои заҳролуд бошад, ҳамин гуна масоил низ ба миён меоянд. Масоили аввалини хеле муҳим он аст, ки миқдори корхонаҳое, ки партовҳои заҳрнокро коркард мекунанд, хеле каманд. Мушкилоти дуюм ин аст, ки ҳатто корхонаҳое, ки арзи ҳастӣ доранд, миқдори ками партовҳои хатарнокро коркард мекунанд. Партовҳои заҳролудро, ки ба муҳити зист ва саломатии инсон низ таъсири манғӣ мерасонад, набояд фаромӯш кард. Бо вучуди муддати тӯлонии дуру дароз омӯхтани ин масоил то ҳол коркарди партовҳои саноатӣ ба дараҷаи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. Тезу тундшавии мушкилот, сарфи назар аз шумораи кофии ҳаллу фасли онҳо, бо афзоиши сатҳи тавлид ва ҷамъшавии партовҳо муайян карда мешавад.

Рисолаи диссертациониро муаллиф мустақилона ва шахсан анҷом додааст ва шахсан тадқиқоти диссертационӣ мутобиқ ба мавзӯъҳои тадқиқшудаи лабораторияи канданиҳои фоиданоки Иниститути геология, соҳмонӣ ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (ГР№0116Т 00577) гузаронида шудааст, ки натиҷаҳои он дар ҳисоботҳои “Тадқиқоти минералҳои топоморфизм ва топохимизм дар як зумра конҳои канданиҳои фоиданок (тилло, полиметалҳо) баҳри коркарди меъёрҳои ҷустуҷӯй, баҳодиҳӣ” иҷро гардидааст.

Рисолаи диссертациониро муаллиф бо роҳбари худ ба анҷом расонидааст ва дар тадқиқоти экспедитсияҳо иштирок кардааст. Эътимоднокии маълумоти бадастомада бо натиҷаҳои ҳисоботҳои илмӣ ва оморӣ тасдиқ карда мешавад.

Дараҷаи навоварии тадқиқот ва натиҷаҳои ба дастовардаи муаллиф. Дараҷаи навоварии тадқиқот ва натиҷаҳои бадастомада дар он аст, ки бори аввал ҳусусиятҳои геоэкологии майдони маъданӣ ва таъсири он ба муҳити табиӣ ошкор карда шуданд;

- Бори аввал қонуниятҳои тағирии таркиби физикию кимиёвии шабакаҳои экологии дарёҳо ва обҳои зеризаминӣ, грунтҳо дар минтақаи майдони маъданӣ ошкор карда шуданд;

- Дар баландкуҳҳои Тоҷикистон бори аввал усули барқарорсозии заминҳои вайроншудаи техногени майдони маъдани Чоре ва ҳудудҳои ҳамвор таҳия карда шуд;

- Бори аввал маҷмӯи чораҳои муҳофизатии табиӣ ва таҳияи чорабиниҳо оид ба бартарафсозӣ ва коҳиш додани онҳо ҷорӣ карда шуд.

Мубрамии мавзӯи тадқиқот. Мавзӯи тадқиқот пурра ба муҳити геологӣ (геологическая среда) даҳл дорад ва якчанд тамоилҳои геологии муҳандисиро дарбар мегирад: а) асосноккунии геоэкологии майдони маъдандор; б) бехатарии майдони маъдандор; в) нигоҳдории майдони кони тилло; г) руйпуш кардани майдони партовҳои саноатии майдони маъдани Чоре аст. Ҳамаи он муаммоҳо ба мубрамии тадқиқот даҳл дорад. Дар диссертатсия (саҳ.3) омадааст: «....Мақсади асосии рисолаи диссертационӣ арзёбии геоэкологии пайдоиши партовҳои саноати кӯҳӣ, ошкор намудани миқёси ифлосшавии муҳити зист бо мақсади барқарорсозии заминҳои вайроншудаи техногенӣ ва таҳияи чорабиниҳо оид ба коҳиш додани ҳавфҳои геологӣ мебошад....» Дар ин ҷо диссертант «муҳити геологӣ»-ро ба инобат нагирифтааст. Аз ин

бармеояд, ки бо асрҳои олимон ба монанди: В.И. Вернадский, Е.М. Сергеев, А.В. Сидоренко, Ф.И. Котлов, Г.А. Гладковский, Г.Я. Гаев, П.А. Мухамедов, Ш.Ф. Валиев, С.Я. Абдураҳимов, Н.В. Сиденко ва гайраҳо пурра ошно нест.

Дар боби якум доир ба таърихи омӯзиш ва шароитҳои геологӣ - географии майдони маъдани тиллодор тавсифи умумӣ оварда шудааст. Дар ин боб аспирант мебоид ба соҳаҳои илми геология, хусусан ба омӯзиши сатҳи литосфера ва алоқамандии он бо саноати кӯҳии майдони тиллодори кони Чоре бахшида ва оварда шудааст. Дар ин ҳолат объект муҳити геологӣ, соҳти геологии кон ба шумор меравад. Кони мазкур мураккаб буда, дараҷаи баланди шикасту рехт ва қадшавии ҷинсҳои мураккаби асосиро дорад. Майдони нисбати асосии кон соли 1961 дар натиҷаи корҳои геологии ҷустуҷӯи геологӣ ба роҳ монда шудааст. Кон дар водии Чореи Фондарё дар баландии 1700 – 2500 м ҷойгир шудааст. Кон дар охири асири XIX ва солҳои 30-40-уми асири XX дар натиҷаи тадқиқотҳои муҳандисӣ – геологӣ бо роҳбарии олимони рус И.В. Мушкетов, А.П. Павлов, В.А. Обручев, К.П. Богданович, Д.Л. Иванов, ки соҳти мураккаби тектоникӣ дорад омӯхта шудааст.

Дар диссертасия мукамал ҳаритаи геологии майдони маъдандори Чоре инъикос ёфтааст. Бо воситаи аломатҳои шартӣ системаи давраи ордовик, қисмҳои миёна, шуъбаҳои поёнӣ то давраи ҷорумин (ҳамаи қисмҳои он) нишон дода шудааст. Лекин дар ҳаритаи пешниҳодшуа масштаб (миқёс) вучуд надорад ва сарҳадҳои кон ҷудо карда нашудааст.

Дар боби дуюм «Хусусиятҳои геологӣ-минералогии ҳосилшавии майдони маъдани тиллодор» зарфияти он хусусияти хоси соҳтори мураккаби геологӣ ва дараҷаи баланди вайроншавии ҷинсҳои атроф аст. Минералҳосилшавӣ ҳангоми пайдошавии маъдан дар ҷандин марҳила ба амал омадааст, ки ҳар яки онҳо бо марҳилаҳои муайян, ассотсиатсияҳои минерали ва бо хусусиятҳои типоморфии маъданҳо хосанд. Дар натиҷаи тадқиқоти минералогии дар кон гузаронидашуда 7 ассотсиатсияи маъданҳои аз ҷиҳати изогенетикий алоқаманд ва ба ҳамин миқдор ассотсиатсияи маъданӣ муайян карда шуданд. Майдони асосии кон аз таҳшониҳои аслан терригени форматсияи Марғузор (C1mr) иборат аст, ки дар қисмҳои ҷануб, ҷанубу шарқӣ қисми алоҳидаи рӯйпӯши

минтақавии Зарафшонро пүшонидааст. Марҳилаи маъдани минералҳосилшавӣ бо табдили гидротермалӣ-метасоматикии ҷинсҳо дар минтақаҳои тарқишишноки баланд ва шикаста бо ташаккули минтақаҳои метасоматитҳои хобиши субарзӣ, ки ҷинсҳои асосии маъданӣ мебошанд, ҳос аст, ки аспирант баҳои комплексӣ додааст.

Дар боби сеюм «Масоили ҳосилшавӣ, ғун кардан ва дағнӯни партовҳои саноати кӯҳии комплексии ашёи минералӣ». Арзёбии фаъолияти ҳосилшавӣ, ғун кардан, комплексии ашёи минералӣ ва усулҳои баланд бардоштани самаранокии он шарҳ дода шуда, роҳҳои механизми идоракунии он ва самтҳои асосии он ба монанди ғун кардан ва дағн кардани партовҳо ва инчунин самти афзалиятноки он пешниҳод карда мешавад.

Бояд гуфт, ки дар натиҷаҳои ба дастовардаи тадқиқоти муаллиф ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки дар Тоҷикистон рушди рақобатпазир коркард ва истеҳсоли тилло бοқӣ мемонад. Ҳамин тавр, идоракунии партовҳои истихроҷи маъдан бо тарзҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- таъмини сатҳи қобили қабули ҳифзи саломатии инсон;
- ҳифзи муҳити зист;
- таъсири эҳтимолӣ ба саломатии инсон ва муҳити зист берун аз ҳудуди миллӣ ба назар гирифта шудаанд;
- оқибатҳои пешбинишавандай саломатии наслҳои оянда аз сатҳҳои оқибатҳое, ки имрӯз қобили қабуланд, зиёд нестанд;
- ба зиммаи наслҳои оянда бори гарон нагузоред;
- тибқи талаботи қонунгузории миллӣ (Қоидаҳои санитарии “Стандартҳои бехатарии радиационӣ”), ки тақсимоти дақиқи масъулияташо ва вазифаҳои танзимкунандай мустақилро пешбинӣ мекунад;
- назорат ба ташаккули партовҳои маъданҳои кӯҳӣ. Истеҳсоли партовҳои истихроҷи маъдан дар сатҳи ҳадди ақали имконпазирӣ

вобастагии байни тавлиди партовҳои истихроҷи маъдан ва идоракунии он нигоҳ дошта мешавад. Вобастагии мутақобилаи байни ҳамаи марҳилаҳои тавлид ва идоракунии партовҳои кӯҳӣ дуруст ба назар гирифта шудааст.

Бехатарии иншооти коркарди партовҳо дар давоми тамоми муҳлати хизмати онҳо ба таври кофӣ таъмин карда мешавад. Марҳилаҳои асосии коркарди партовҳои истихроҷи маъдан: ҷамъоварӣ ва ба навъҳо ҷудо кардани партовҳо дар маҳалҳои тавлид ё коркарди он бо назардошти ҳусусиятҳои радиатсионӣ, физикиӣ, кимиёвӣ тибқи низоми таснифи партовҳо ва бо назардошти усулҳои муомилоти минбаъдаро дарбар мегиранд (нигаред ба расми 3.2.1).

Дар боби чорум «Тадқиқ ва баҳодиҳии таъсири партовҳои дағншудаи саноатии партовгоҳҳои Чоре ба муҳити зист». Тадқиқотчӣ дар ин боб ба ҳусусиятҳои партовгоҳ ҳамчун манбай вайроншавӣ ва ифлосшавии муҳити табиӣ, таъсири партовгоҳҳо ба қабати хокӣ ва рӯйпӯши растаниӣ, таъсири партовгоҳ ба обҳои рӯизаминиӣ ва зеризаминиӣ, омӯзиши фаъолияти тектоникӣ дар минтақае, ки майдони тадқиқотӣ ҷойгир аст.

Тадқиқотчӣ дар вақти бунёди партовгоҳҳо ва интиҳоби макони дағни пестисидҳо ва як қатор майдонҳои саноатӣ барои заводу фабрикаҳо ва дигар иншооти муҳандисӣ табиист, ки ба роҳ мондани тадқиқоти муфассали муҳандисӣ-геологӣ ва гидрогеологӣ ба назар гирифта шудааст.

Тадқиқотчӣ дар ин боб вобаста ба партовҳои заҳрнок ва заҳролуди партовгоҳҳо ва коҳиш додани хатари таъсири воқеӣ ва эҳтимолии онҳо ба муҳити зист ва саломатии аҳолӣ “Консепсияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба барқарорсозии партовҳои коркарди маъданӣ уран барои солҳои 2014-2024” таҳиянамуда баён менамояд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки сиёсати давлатро дар соҳаи таъмини амнияти ядроӣ ва радиатсионӣ, ҳамчун яке аз вазифаҳои аввалиндарачаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, таъмини амнияти миллӣ, ки сиёсати давлатро дар соҳаи таъмини амнияти ядроӣ ва радиатсионӣ муайян менамоянд, асосҳои ҳуқуқии

таъмини бехатарии радиатсионӣ дар маконҳои партовҳои заҳрнокро ташкил медиҳанд.

Дар боби панҷум “Коркарди чорбиниҳо оид ба бартараф ва коҳиш додани ифлосшавии минбаъда ва беҳтар намудани ҳолати номусоиди экологӣ” дар ин ҷо диссертант доир ба усули муосири нест кардани партовҳои заҳролуд, интихоби нақшай барқарорсозии ҳудуди партовгоҳ, чорабиниҳои қабулшуда ва банақшагирифта оид ба коҳиш додани хавфҳои геологӣ, ҳаритаҳои хавфҳои геологии характери техногенӣ доштаи майдони маъданӣ муҳтассар фикру ақидаи худро баён намудааст ва чунин ҳулоса баровадан мумкин аст, ки анҷом додани корҳои мелиоративӣ дар шароити ба роҳ мондани корҳои кӯҳӣ-техникӣ, партовҳои заҳролуди зеризамини партовгоҳи Чоре аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудааст. Партовгоҳҳои кони маъдан аз рӯйи бисёр андозаҳои дар сатҳи байналмилали қабулшуда ба талаботи меъёри оид ба бехатарии заҳролуд ҷавобғӯ нестанд ва корҳои барқарорсозии таъхирназирро талаб мекунанд.

Камбудиҳо дар нашри муқаррароти асосӣ, натиҷаҳо ва ҳулосаҳои рисола.

Диссертатсияи мавриди баррасӣ қарордошта дорои як қатор камбудиҳои тарроҳӣ ва мундариҷа аст:

1. Дар рисолаи диссертационӣ маълумот оиди муҳити геологӣ (геологическая среда) ва мағҳумҳои он бе мавҷудияти инфрасоҳторҳои муҳити геологӣ дар майдони маъдандори Чоре номумкин аст.
2. Дар диссертатсия мукаммал ҳаритаи геологии (расми 2.1.1), майдани маъдандори Чоре оварда шудааст. Дар он ҳамаи давраҳои геологӣ инъикос ёфтааст. Лекин дар ҳаритаи пешниҳодшуда масштаб (миқёс) мавҷуд нест. Сарҳади кони Чоре гузаронида нашудааст.

3. Барои асосноккунии геоэкологӣ, бехатар ҷобаҷокунӣ, нигаҳдорӣ ҳуб мешуд, ки диссертант асоси имрӯзаи “муҳити геологӣ”-ро (“геологическая среда”-ро) бори дигар аз назар мегузаронид (хусусан асарҳои илмии Е.М. Смирновро) ҳуб мешуд.

Аммо, камбудиҳои мавҷуда ҳусусияти бунёдӣ надорад ва шаъну эътибори илмии ин рисоларо коҳиш дода наметавонад.

Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтаҳои боло қайд кардан зарур аст, ки диссертатсияи пешниҳоднамудаи Сафари Нусратулло дар мавзӯи “Асосноккунии геоэкологӣ, бехатар ҷобаҷокунӣ, нигаҳдорӣ ва дафни партовҳои саноати кӯҳии майдони маъдании Чоре (Тоҷикистони Марказӣ)” аз рӯйи таркиб, мақсад, маъно ва нуқтаҳои асосии

ҳимояшаванда анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботхое, ки КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба диссертатсияҳои номзадӣ пешниҳод намудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он Сафари Нусратулло барои сазовор донистан ба номзади илмҳои геология ва минералогия аз рӯи ихтисоси 25.00.36. – геоэкология ва идоракуни истифодабарии табиат (25.00.36.01 – соҳаи илмҳои геологӣ – минералогӣ) арзанда аст.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи географияи табиии факултети геоэкология ва туризми МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шуд.

Суратҷаласаи № 8 аз 15-уми марта соли 2024

Корманди Шоистаи Тоҷикистон,
мудири лабораторияи “Оғатҳои табиӣ
ва техногенӣ” доктори илмҳои геология
ва минералогия, профессор

С.Я. Абдураҳимов

Имзои профессор С.Я.Абдураҳимовро
тасдиқ мекунам.

Сардори РК ва КМ МДТ “ДДХ”
ба номи академик Б.Ғафуров”

Э.М. Наврӯзов



Суроға: 735700 шаҳри Ҳуҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1

Тел.: (992-3422) 6-52-73, факс: (992-3422) 6-75-18

www.hgu.tj, e-mail: sadrgeoeko@mail.ru